

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 12.07.2019 №123

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1496/1-664	МДТ “Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ”-и ВТ ва ҲИА ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1497/1-665	Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Кондиционер	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1498/1-666	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Хариди планшет	Адад	900	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1499/1-667	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1500/2-480	МД “Таваллудхонаи шаҳрии № 1”	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1501/2-481	Ширхоргоҳ-кӯдакистони № 129 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1502/9-249	МД “Маркази ҷумҳуриявии тиббию генетикӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1503/9-250	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
110/36-18	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Коркарди орд барои истеҳсоли маҳсулотҳои макаронӣ	Тонна	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
109/36-17	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Гандум	Тонна	1700	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
308/41-14	Бонки миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.